

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН  
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА  
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ НАЗАРИЯВЙ



**СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕӢИ КОРӢ) АЗ ФАННИ  
«ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» БАРОИ ДОНИШҖӮЁНИ КУРСИ  
СЕЮМИ ИХТИСОСИ АСТРОНОМИЯ**

Фанни таълимӣ: электродинамика

Ихтисос: 1-02050405

Ҳачми соатҳои таълимӣ – 3 кредит(48)

Лексия –32

Машгулияти амалӣ (КМРО) –16 соат

Курс – 3, семестри 6-ум

ДУШАНБЕ – 2025

Ном ва насаби омӯзгор	Курс	4	Чадвали дарсҳо
Одилов Одина Шакарович	семестр	5	
	Шумораи кредитҳо	0,5	
Сурогай омӯзгор: Кафедраи физикаи назариявӣ, утоқи 213, бинои таълимии №16, Тел: 988292259	Лексия	6	
	КМРО	21	
	КМД		
	Қабули КМД	-	
	Шакли назорати ҷамъбастӣ	Имтиҳон	

Барномаи кории таълимӣ дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар асоси Низомномаи низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12. 2016, №19/24) ва мазмуну мундариҷаи ҳадди ақали Стандарти давлатии таълимии ихтисоси 1-31040200-«Радиофизика», ки бо қарори мушовараи Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон аз аз 28.12.2017 таҳти №18/76 тасдиқ ёфтааст, тартиб дода шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) аз ҷониби дотсенти кафедраи физикаи назариявӣ О.Ш. Одилов мураттаб сохта шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар ҷаласаи кафедраи физикаи назариявӣ баррасӣ ва тасдиқ гардидааст.

«\_24\_\_» \_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 2025, суратмаҷлиси №\_7\_

Мудири кафедра



Одилов О.Ш.

Аз тарафи Шӯрои илмию методии факултети физика таҳти суратмаҷлиси №\_5 аз «\_25\_\_» \_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 2025 ба ҷоп тавсия шудааст.

Раиси Шӯрои илмию методии факултети физика

Истамов Ф.

## **ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛЙ-МЕТОДЫ**

**1.1.** Фанни таълимии механикаи квантӣ ва электродинамика дар нақшай таълимии ихтисоси радиофизикаи факултети физика мақоми фанни муҳимро касб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст.

### **1.2. Тавсифи мухтасари фан**

Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи мафхумҳои асоси ва методҳои механикаи квантӣ ва электродинамика, усулҳои тавсифи назариявӣ ва таҳлили сифатии протесҳои квантӣ ва мавҷӣ дар системахои аз як зарра ва ё зарраҳои бисёр иборат пешкаш карда мешаванд.

### **1.3. Мақсад ва вазифаҳои фан**

Ҳаёти имруза бе асбобҳо ва механизмҳои аз руи конунҳои физикаи квантӣ коркунанда тасавурнашаванда аст. Донистани конунҳои асосии физикаи микроолам дар вакти гузариши ҷамъият ба давраи нанотехнология боз ҳам бештар дарҳоста ҳоҳад шуд. Мақсади курси назариявии мазкур – нишон додани он аст, ки чаро қонунҳои физикаи классикӣ дар микроолам аз кор монданд ва физикаи нав, ки физикаи классикиро ҳамчун қисми таркибӣ, лекин бо соҳаи маҳдуди татбиқот дар бар мегирад чи тавр соҳта мешавад. Вазифаи муҳими ин курс инчунин аз худкунии аппарати маҳсуси физикаи квантӣ аст, ки омӯзиши адабиёти мусирро имконпазир мегардонад.

**Вобаста аз мақсад, дар ҷараёни омӯзиши фанни «механикаи квантӣ ва электродинамика» вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:**

- шарҳи мазмуни мафхумҳои асосии илми механикаи квантӣ ва электродинамика;
- кушода додани мазмуни қонуниятҳои механикаи квантӣ ва электродинамика ва татбиқи онҳо дар ҳалли масъалаҳои амалӣ;
- мусоидат намудан ба ташаккулёбии маҳорату малакаи донишҷӯ дар бораи тарзҳои аз худ намудани дониш дар соҳаи механикаи квантӣ ва электродинамика;
- ташаккули фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба алоқамандии фанни механикаи квантӣ ва электродинамика бо дигар фанҳои табиатшиносӣ (фанҳои физикӣ, химиявӣ ва биологӣ).

**1.4. Пререквизитҳо:** Ҳангоми омӯзиши фанни «Механикаи квантӣ ва электродинамика» донишҷӯён ба донишҳои азхуднамудаи худ оид ба фанҳои зерине, ки барои омӯзиши фанни мазкур мусоидат мекунанд, такя мекунад. Фанҳои аз ҷониби донишҷӯ азхудкардашуда: фанҳои дар давраи таҳсил дар муассисаи таълимии таҳсилоти умумии миёна азхудкардаи донишҷӯ: химия, физика, математика, асосҳои информатика.

**1.5. Постреквизитҳо:** Алоқамандии фанни таълимӣ бо фанҳое, ки донишҷӯ онҳоро дар баробари азхудкунии фанни механикаи квантӣ ва пас аз худ намудани он дар давоми таҳсил аз худ менамояд: механикаи назариявӣ, электродинамика, термодинамика, физикаи статистики ва гайра.

### **1.6. Талаботҳои асосӣ доир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:**

#### **1.6.1. Талабот нисбат ба сатҳи азхудкунии фан (салоҳиятҳои касбӣ).**

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯ бояд:

a)

- мазмуни мафхумҳои асосии механикаи квантiro аз худ карда бошад;
- аппарати математикии механикаи квантiro аз худ карда бошад;
- моҳияти қонуниятҳои механикаи квантiro пурра сарфаҳм равад;

- моҳияти манзараи квантомеханикӣ оламро комилан дарк карда тавонад;

- тарзҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои квантомеханикиро аз худ карда бошад.

**б) тавонад:**

- мазмунуи мафҳумҳои асосии меҳаникаи квантӣ ва электродинамикаро шарҳ дода тавонад;

- аппарати математикии меҳаникаи квантӣ ва электродинамикаро озодона истифода бурда тавонад;

- моҳияти манзараи квантомеханикӣ оламро донад;

- масъалаҳои меҳаникаи квантӣ электродинамикаро бо роҳҳои гуногун ҳал карда тавонад.

**в) дар амал татбиқ карда тавонад:**

- Тасвирҳои гуногуни системаҳои квантиро дар ҳалли масъалаҳо татбиқ карда тавонад;
- Дар масъалаҳои меҳаникаи квантӣ методи назарияи ошубҳоро истифода бурда тавонад;
- Дар ҳалли масъалаҳои электродинамика методи тасвирҳо ва зарядҳои магнитиро истифода карда тавонад;

**Шаклҳо** – лексия, дарсҳои амалии аудиторӣ, омодасозии маърӯзаҳо ба конфронтс, кори мустақилонаи чорӣ, ичро намудани ҳалли супоришҳои шартӣ вобаста ба ҳар як мавзӯй, ичрои корҳои мустақилона, навиштани мазмуни муҳтасар (конспект).

**Усулҳо** – ҳалли супоришҳо, омодасозии маърӯзаҳо, ичрои корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, , қабули тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсҳои амалий истифодабарии маҷмӯи дар ихтиёрдоштаи техникаи электронӣ тавсия дода мешавад: тахтаи электронӣ. Маводҳои асосии шарҳдиҳанда (плакатҳо, намунаи бемориҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувоғиқ (намоишҳо, дискҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарсҳои амалий гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯи тестҳо ба манфиати кор мебошад.

**Нақшай тақвимӣ-мавзӯи фанни таълимии «Меҳаникаи квантӣ»**

Микдори умумии кредитҳо 3,33 (80 соат)

Машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ – 1,33 (32 соат)

Машгулиятҳои аудитории амалий – 1,33 (32 соат)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯён – 0,67 (16 соат)

**2.2. Нақшай умумии тақвимии мавзӯҳои фанни таълимӣ**

**Мундариҷаи фан**

№	Ҳафтагӣ	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсҳои аудиторӣ		КМД	Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лексия	КМРО			
		Механикаи квантӣ ва электродинамика					

1.	I	Муқаддима. <b>Муодилаҳои майдони электромагнитӣ.</b> Асосноккунии физикии муодилаҳои Максвелл. Потенсиалҳои майдони электромагнитӣ. Барориши муодилаҳо барои потенсиалҳо.	1		3	4	Адабиёт: 1
2.	II	<b>Майдонҳои электромагнитии статсионарӣ.</b> Муодила барои потенсиали майдони электростатикӣ ва ҳалли он. Паҳн кардан майдони электростатикӣ аз руи майдонҳои хурд.	1		3	4	Адабиёт: 1
3.	III	Энергияи майдони электростатикӣ. Муодила барои потенсиали вектории майдони магнитии статикӣ ва ҳалли он.	1		3	4	Адабиёт: 1
4.	IV	<b>Мавҷҳои эллектромагнитӣ.</b> Хосиятҳои мавҷҳои электо-магнитии ҳамвор. Потенсиалҳои кафомонӣ. Потенсиалҳои Лиенар-Вихерт.	1		3	4	Адабиёт: 1
5.	V	<b>Мафхум дар бораи пароканиши мавҷҳо.</b> Пароканиши мавҷи электо-магнитӣ дар оссилятори гармоникии изотропӣ.	1		3	4	Адабиёт: 1
6.	VI	<b>Электростатикаи ноқилҳо ва диелектрикҳо.</b> Модилаҳои асосӣ ва таносубҳои электростатика. Электростатикаи ноқилҳо.	1		3	4	Адабиёт: 1

### 2.3. МУНДАРИЧАИ МАВЗУҲО ВА ФАСЛҲО ҶУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ

- Муодилаҳои майдони электромагнитӣ.** Асосноккунии физикии муодилаҳои Максвелл. Потенсиалҳои майдони электромагнитӣ. Барориши муодилаҳо барои потенсиалҳо.
- Майдонҳои электромагнитии статсионарӣ.** Муодила барои потенсиали майдони электростатикӣ ва ҳалли он. Паҳн кардан майдони электростатикӣ аз руи майдонҳои хурд.
- Конунҳои бақо дар элетродинамика.** Энергияи майдони электростатикӣ. Муодила барои потенсиали вектории майдони магнитии статикӣ ва ҳалли он.
- Мавҷҳои эллектромагнитӣ.** Хосиятҳои мавҷҳои электо-магнитии ҳамвор. Потенсиалҳои кафомонӣ. Потенсиалҳои Лиенар-Вихерт.
- Мафхум дар бораи парониши мавҷҳо.** Пароканиши мавҷи электо-магнитӣ дар оссилятори гармоникии изотропӣ.
- Электростатикаи ноқилҳо ва диелектрикҳо.** Модилаҳои асосӣ ва таносубҳои электростатика. Электростатикаи ноқилҳо.
- Магнитостатика.** Муодилаҳои асосӣ ва таносубҳои магнитостатика. Майдони ноқилҳои хатии чараёндор.

**8. Асосҳои эксперименталии механикаи квантӣ.** Афқаниши чисми мутлақ сиёҳ, фотоэффект, Комптон-эффект, устувории атомҳо. Фарзияи де Бройл. Мавҷҳои де Бройл.

**9. Асосҳои физикии механикаи квантӣ.** Маънидоди статистикии мавҷҳои де Бройл. Эҳтимолияти ҷойгиршавии микрозарра. Принсиipi суперпозитсияи ҳолатҳо. Қимати миёнаи функцияи координатаҳо ва импулсхо. Ансамблҳои статистикии механикаи квантӣ. Таносуби номуайяниҳо.

**10. Аппарати математикии механикаи квантӣ.** Тасвири бузургиҳои механикӣ ба воситаи операторҳо. Формулаи умумӣ барои қимати миёна ва миёнаи майли квадратӣ.

**11. Операторҳои бузургиҳои физикӣ.** Операторҳои координата ва импулси микрозарра. Оператори моменти импулси микрозарра. Оператори энергия ва функцияи Гамилтон. Гамилтониан.

**12. Тагирёбии ҳолат бо вакт.** Муодилаи Шредингер. Бақо мондани адади зарраҳо. Ҳолатҳои статсионарӣ.

**13. Тагирёбии бузургиҳои механикӣ бо вакт.** Ҳосилаи операторҳо бо вакт. Интегралҳои ҳаракат.

**14. Асосҳои назарияи тасвирҳо.** Тасвирҳои гуногуни ҳолати системаҳои квантӣ. Тасвирҳои гуногуни операторҳои бузургиҳои механикӣ.

**15. Методҳои тақриби ҳалли масъалаҳои квантӣ.** Назарияи ошубҳо (тақриби якум ва дуюм).

**16. Системаи зарраҳои якхела.** Принсиipi айниятии микрозарраҳо. Ҳолатҳои симметрӣ ва антисимметрӣ. Зарраҳои Бозе ва Ферми. Принсиipi Пауљӣ.

## 2.4. МУНДАРИҶАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҖӯ

Кори мустақилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷодаи мустақилона азҳуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзуъҳо ва супоришиҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимии методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишҷӯ дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД).

### МУНДАРИҶАИ КМРО

Машгулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишҷӯён ба шумор рафта, алокамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишҷӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машғулияти амалӣ донишҷӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҷои ба таври назариявӣ аз фанни таълимӣ азҳуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаххасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркӯниӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишҷӯён буда, дар рафти он мустаҳкамӯниӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҷои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишҷӯён мусоидат кунад.

Кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришиҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентатсия)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, хисбот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

<b>Мавзӯ</b>	<b>хафта</b>	<b>Мундариҷаи машғулиятҳои амалӣ (КМРО)</b>
Мавзӯ 1. Амалҳо бо векторҳо.	I	Ҷамъ, тарх, зарби скалярӣ, зарби векторӣ ва зарби омехтаи векторҳо.
Мавзӯ 2. Элементҳои таҳлили векторӣ.	II	Амалҳои градиент, дивергенсия ва ротордар электродинамика. Теоремаҳои Остроградкий-Гаусс ва Стокс.
Мавзуи 3. Потенсиалҳои майдони электромагнитӣ. Барориши муодилаҳо барои потенсиалҳо.	III	Татбиқи теоремаи Гаусс дар ҳалли масъалаҳо. Майдони электрикии системаҳои соддатарин.
Мавзуи 4. Муодила барои потенсиали майдони электростатикӣ ва ҳалли он.	IV	Муодилаҳои Лаплас ва Пуассон. Бевосита интегронии онҳо.
Мавзуи 5. Муодила барои потенсиали вектории майдони магнитии статикӣ ва ҳалли он.	V	Потенсиалҳои майдони электромагнитӣ ва калиброяни онҳо дар электродинамикаи макроскопӣ.
Мавзуи 6. Хосиятҳои мавҷҳои электро-магнитии ҳамвор. Потенсиалҳои кафомонӣ.	VI	Энергия ва қувваи ҳамтасироти ду системаи зарядҳои аз ҳамдигар дур. Қонуни бақои энергия дар электродинамикаи макроскопӣ.
Мавзуи 7. Электростатикаи ноқилҳо.	VII	Методи тасвирҳои электростатикӣ дар ҳалли масъалаҳо.
Мавзуи 8. Майдонҳои электромагнитии квазистатионарӣ. Скин-эффект	VIII	Паҳншавии мавҷҳои электромагнитии ҳамвор дар муҳитҳои шафофт.
Мавзуи 9. Асосҳои эксперименталии механикаи квантӣ	IX	. Назарияи квантии рушноӣ. Барориши формулаи Комптон.
Мавзуи 10. Маънидоди статистикии мавҷҳои де Бройл. Эҳтимолияти чойгишавии микрозарра. Принципи суперпозитсияи ҳолатҳо.	X	Баҳододи афтиши электрон ба ядрои атом дар асоси электродинамикаи классикӣ. Паҳншавии гурӯҳи мавҷ. Назарияи нимклассикии Бор барои атоми гидроген. Шарти нормиронӣ ва истифодаи он дар ҳалли масъалаҳо.
Мавзуи 11. Тасвири бузургиҳои механикӣ ба воситаи операторҳо. Формулаи умумӣ барои қимати мисна ва миёнаи майли квадратӣ.	XI	Амалҳо бо операторҳо. Ёфтани қиматҳои хусусӣ ва функцияҳои хусусии операторҳо.
Мавзуи 12. Қиматҳои хусусӣ ва функцияҳои хусусии операторҳо. Хосиятҳои асосии функцияҳои хусусӣ. Шарти дар як вақт ҷеншавандагии бузургиҳои механикӣ гуногун.	XII	Ҳалли муодилаи Шредингер барои мавридиҳои соддатарин. Ҳаракати зарра дар майдони потенсиали.
Мавзуи 13. Операторҳои координата ва импулси микрозарра. Оператори моменти импулси микрозарра.	XIII	Ҳалли масъалаҳо оиди оссилятор ва ротатори квантӣ

Мавзуи 14. Оператори энергия ва функцияи Гамилтон. Гамилтониан. Тағирёбии ҳолат бо вақт. Муодилаи Шредингер. Бақо мондани адади зарраҳо. Ҳолатҳои статсионарӣ.	XIV	Ҳаракати зарра дар майдони марказӣ-симметрӣ. Муҳокимаи рафтори функцияи мавҷии радиалӣ дар масофаҳои хурд ва калон.
Мавзуи 15. Методҳои тақрибии ҳалли масъалаҳои қвантӣ. Назарияи ошубҳо (тақриби якум ва дуюм). Принципи вариатсионии Ритс.	XV	Ҳалли масъалаҳо ба воситаи назарияи ошубҳо. Методи вариатсионии Ритс.
Мавзуи 16. Системаи зарраҳои якхела. Принципи айниятӣи микрозарраҳо. Ҳолатҳои симметрӣ ва антисимметрӣ. Зарраҳои Бозе ва Ферми. Принципи Паули.	XVI	Тартиб додани функцияҳои мавҷии симметрӣ ва антисимметрӣ. Ҳалли масъалаҳо оиди принципи Паули. Ҳалли муодилаи Дирак барои зарраи озод. Пешгуии позитрон.
Ҷамъ	16	

## 2.5. Шарҳи муҳтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ў бе иштироқи фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванд мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидан донишҷӯро ба машғулиятаҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машғулиятаҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯён барои баҳои ҷамъбасти азхудкунии фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани атtestатсиюн ҷамъбастиӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “механикаи қвантӣ ва электродинамика” ва нақшай таълимии ихтиисиси мазкур чунин муқаррар карда шудааст:

Номгӯи мавзухои дарсӣ	Супориш	И супорид	Ҳаҷм ва тартиби барасмиятдарории корҳо
Мавзӯи 1. Градиент, дивергенсия ва ротор дар кординаҳои каҷҳата.	Вазифаи хонагӣ – Омӯзиши градиент, дивергенсия ва ротор дар кординатаҳои силиндрӣ ва сферӣ.	Ҳафтагӣ 1	Супоридани маърузаи ҳаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 3-4 саҳ.)
Мавзӯи 2. Эффекти туннелӣ.	Вазифаи хонагӣ – 3. тавсифи қвантомеханикӣи эффекти туннелӣ.	Ҳафтагӣ 2	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва расм

Мавзуи 3. Дифраксияи микрозарраҳо аз ду тарқиш.	Вазифаи хонагӣ- Маълумот оиди дифраксияи микрозарраҳо аз ду тарқиш ва маънидоди он.	Хафтai 3	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 4. Шакли саҳеҳи таносуби номуайяниҳо.	Вазифаи хонагӣ – Исботи шакли саҳеҳи таносуби номуайяниҳо.	Хафтai 4	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 5. Алгебраи операторҳо.	Вазифаи хонагӣ- Омӯзиши амалҳои ҷамъ ва зарби операторҳо.	Хафтai 5	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 6. Гамилтониани зарраи заряднок дар майдони электромагнитӣ.	Вазифаи хонагӣ- Навиши математикии Гамилтониани зарраи заряднок.	Хафтai 6	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 7. Инвариантнокии градиентии муодилаи Шредингер.	Вазифаи хонагӣ- Омӯзиши рафтори муодилаи Шредингер ҳангоми табдили потенсиалҳо.	Хафтai 7	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 8. Алоқаи қонунҳои бақо бо симметрии фазо ва вақт.	Вазифаи хонагӣ- Нишон додани алоқаи қонунҳои бақо дар мавриди квантӣ.	Хафтai 8	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 9. Қонунҳои бақо дар электродинамикаи макроскопӣ.	Вазифаи хонагӣ – омӯзиши пароканиши зарраҳои квантӣ.	Хафтai 9	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 10. Қонунҳои бақо дар механикаи квантӣ.	Вазифаи хонагӣ- Барориши қонунҳои бақо дар мееханикаи квантӣ.	Хафтai 10	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 11. Шаклинвариантнокии муодилаи Шредингер нисбат ба табдилоти Галилей.	Вазифаи хонагӣ – Омӯзиши рафтори муодилаи Шредингер нисбат ба табдилоти Галилей.	Хафтai 11	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 12. Оператори Гамилтон дар системаи кординатаҳои сферӣ.	Вазифаи хонагӣ- тарзи навиши Гамилтониан дар системаи сферӣ.	Хафтai 12	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 13. Қувваҳои дар майдони электростатикии беруна ба диелектрик таъсиркунанда. Гази хунсой тунук дар майдони электростатикии беруна.	Вазифаи хонагӣ- . Омӯзиши таъсири майдони беруна ба диелектрик.	Хафтai 13	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 14. Потенсиалҳои пешравӣ ва қафомонӣ.	Вазифаи хонагӣ- Шиносой бо потенсиалҳои пешравӣ ва қафомонӣ.	Хафтai 14	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 15. Муодилаи Клейн-Гордон-Фок.	Вазифаи хонагӣ- Мушкилоти маънидоди квантомеханикии муодилаи КГФ.	Хафтai 15	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 16. Ҳалли муодилаи Дирак барои зарраи озод. Пешгуни позитрон.	Вазифаи хонагӣ- Ёфтани ҳалли муодилаи Дирак	Хафтai 16	Супоридан дар шакли хаттӣ.

### ФАСЛИ ІІІ: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузошта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсхои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, иҷрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони ҷамъбастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои ҷамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои ҷамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳоғузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузошта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта:  $2,5 + 6 + 4 = 12,5$  ҳол).

Аз ҷумла: 4 ҳол – барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ;

6 ҳол – барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);

2,5 ҳол – барои иҷрои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар аттестатсияи ҷамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдиҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи ҷамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳачми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи ҷамъбастӣ, имтиҳонӣ фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дақиқ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 ҳол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи ҷамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун ҷамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи ҷамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба ҳолҳои дар давоми семестр азхудкардаи ӯ илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузошта мешавад, ҷамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти ҷамъбастӣ мебошад. Ҳолҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ҲОЛҲО																ИЧ	Σ ҳолҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	

3	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			40
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5			200
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																		100	300	

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$H_4 = \left[ \frac{(I\Phi_1 + I\Phi_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + H_4 \cdot 0,5$$

#### Ифодаи ҳуруфӣ ва аддии баҳои донишҷӯ

Ифодаи ҳуруфии баҳо	Ифодаи аддии баҳо	Холи ҷавобҳои дуруст	Ифодаи анъанавии баҳо
<b>A</b>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<b>A -</b>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<b>B +</b>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<b>B</b>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<b>B -</b>	2,67	$75 \leq B - < 80$	Қаноатбахш
<b>C +</b>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<b>C</b>	2,0	$65 \leq C < 70$	Қаноатбахш
<b>C -</b>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<b>D +</b>	1,33	$55 \leq D + < 60$	Файриқаноатбахш
<b>D</b>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<b>F<sub>X</sub></b>	0	$45 \leq F_X < 50$	Файриқаноатбахш
<b>F</b>	0	$0 \leq F < 45$	

Эзоҳ:  $F_X$  - баҳои ғайриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳуқуқи дар омӯзиши тақорори фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардохти маблаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

**Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишҷӯён** дар тамоми машғулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва р.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вақт иҷро накардани супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

**Фаъолнокӣ** дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машғулиятҳои аудитории амалӣ бадастовардаи донишҷӯ, ҳолҳои дар давоми баргузор гардидани машғулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ўро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкунии фанни таълимӣ дар машғулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 ҳол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва ғ.) – 96 ҳол ва барои КМД 40 ҳоли имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

**Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ** иҷрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои рефераҷо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъёрҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хулосаҳо, саривакт супоридан.

**Назорати марҳилавӣ** ҳамаи мавзухои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои ҳондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалӣ гардонида мешавад.

**Имтиҳони фосилавӣ** – шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкунии барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фанӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

**Имтиҳони ҷамъбастӣ (финалӣ)** дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришиҳоро дарбар мегирад: саволҳои қушода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъёри гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

## ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

### 4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

1. Ф.Х. Ҳакимов М.Насриддинов, Ш. Шокиров. Механика қвантӣ, қисми 1-2., Д. УДТ, 1979.

### 4.2. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда

#### 4.2.1. Адабиёти асосӣ

А1. В.И. Денисов. Лекции по электродинамике: М.: Изд. УНЦ ДО, 1999, 271 с.

А2. А.И.Алексеев. Сборник задач по классической электродинамике: М.; Наука, 1977, 317с.

А3. В.В.Батыгин, И.Н.Топтыгин. Сборник задач по электродинамике: М.:Наука,1970, 480 с.

А4. Д.И. Блохинцев, “Основы квантовой механики”, М., “Высшая школа”, 1976 г.

А5. М. Насриддинов, Ҳалли масъалаҳо аз меҳаникаи қвантӣ. Қисми 1-2. Д., “Маориф”. 1992.

А6. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Курс теоретической физики, Т. 3 Квантовая механика. Москва, Наука 1974.

А7. А.С. Давыдов Квантовая механика, Физматгиз, 1963.

#### 4.2.1. Адабиёти иловагӣ

- И1. А.А. Соколов, Ю.М. Лоскутов, И.М. Тернов. Квантовая механика, М. «Просвещение», 1965.
- И2. И.И. Гольдман, В.Д. Кривченков. Сборник задач по квантовой механике.-М., Гос. Изд.техн-теор.лит.,1957 (и другие издание).
- И3. Галицкий В.М., Карнаков Б.М., Коган В.И. Задачи по квантовой механике.- М.: Наука, 1992. – 880с.
- И4. Зелевинский В.Л. Лекции по квантовой механике - Новосибирск, 2002.